

Бо қарори Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
аз _____ соли 2020 №____
«тасдиқ шудааст»

Дастурамали №____

“Дар бораи соҳаи истифода ва тартиби муомилоти асъори хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон”

Дастурамал № _ “Дар бораи соҳаи истифода ва тартиби муомилоти асъори хориҷӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон” (минбаъд - Дастурамал) дар асоси моддаҳои 3, 4, ва 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” таҳия гардида, соҳаи истифода ва тартиби муомилоти асъори хориҷиро барои резидентҳо ва ғайррезидентҳо, инчунин тартиб ва қоидаҳои додани иҷозатнома барои фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ, асосҳои рад намудан ва ё бозхонди онро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Дар Дастурамали мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

- бонки ваколатдор – ташкилоти қарзии молиявӣ, ки дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон бо асъори хориҷӣ амалиёт анҷом медиҳад;

- намояндаи ваколатдор – шахси воқеие, ки аз ҷониби шахси ҳуқуқӣ барои анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ бо суратҳисоби бонкӣ ваколатдор шудааст;

- ба амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷии нақдӣ ва ғайринақдӣ (минбаъд - амалиёти мубодилавӣ) амалиёти харид ва фурӯши асъори хориҷӣ бо пули миллий, инчунин ивази як асъори хориҷӣ ба асъори хориҷии дигар мансубанд;

- хизматрасониҳои махсус - ин:

✓ иҷрои кор ва хизматрасонӣ оид ба таъминот, нигоҳбонӣ, таъмир ва ташхису оmodасозии ҳавопаймоҳои ширкатҳои хориҷӣ;

- ✓ хизматрасонии консулӣ ба ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳ ва истгоҳҳои байналмилалӣ (марзи гумрукӣ);
 - ✓ хизматрасонии миёнаравӣ дар хариду фурӯши мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ ҳангоми воридоту содироти онҳо;
 - ✓ хизматрасонӣ барои ҳамлу нақли бор дар нақлиёти боркашонии байналмилалӣ, аз ҷумла, хизматрасонии экспедиторӣ, суғуртақунонӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии дар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда, мебошад;
- ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи расмиёти асъори хориҷии нақд инҳоянд:

- ✓ Иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон, ки ба субъектҳои хоҷагидорӣ барои фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ дода шудааст;
- ✓ декларатсияи гумрукӣ оид ба ворид намудани асъори хориҷии нақд ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ✓ ҳуҷҷати тасдиқкунандаи анҷомдиҳии амалиёт бо суратҳисоби бонкии шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар бонки ваколатдор ва Бонки миллии Тоҷикистон;
- ✓ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи гирифтани асъори хориҷии нақд аз ҳазинаҳои амалиётии бонкҳои ваколатдор ва воҳидҳои сохтори онҳо ҳангоми анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ ва интиқолӣ;
- ✓ ҳуҷҷати тасдиқкунанда оид ба ворид ва хориҷ намудани асъори хориҷии нақд ба (аз) ҳазинаи шахси ҳуқуқӣ ҳангоми бо тартиби муқарраршуда ба расмият даровардани онҳо.

БОБИ 2. СОҲАИ ИСТИФОДАИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ

2. Асъори хориҷиро ҳамчун воситаи муомилоту пардохт дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои зерин истифода бурдан мумкин аст:

а) дар фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ, ки дар асоси иҷозатномаи аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон додашуда амалӣ карда мешавад, аз ҷумла:

- ҳангоми фурӯши мол ва пешниҳоди хизматрасониҳо дар мағозаҳои савдои бебӯҷ;
- дар пешниҳоди хизматрасониҳои махсус;
- ҳангоми миёнаравӣ дар бозори байналмилалии асъор;

б) дар фаъолияти миёнаравӣ барои фурӯши моли воридотии аз ғайррезидент дар асоси шартномаи (қарордоди) амонатфиристӣ ё комиссиянӣ гирифташуда ва баровардани моли аз ҷониби резидентҳо барои содирот истехсолшуда.

Дар ин ҳолат миёнарав дар фурӯши моли воридотӣ арзиши молро бо асъори хориҷӣ ба ғайррезидент (фурӯшанда) гузаронида, ҳаққи хизмати миёнаравиашро дар ҳисобаш бо асъори хориҷии пардохт нигоҳ медорад. Миёнарав дар фурӯши моли содиротӣ ба ғайррезидент (харидор) молро бо асъори хориҷӣ фурӯхта, ба истехсолкунандаи ватанӣ арзиши молро бо асъори хориҷӣ пардохт менамояд ва ҳаққи хизмат мегирад. Пардохт ба суратҳисоби асъории миёнарав танҳо дар шакли ғайринақдӣ сурат мегирад. Маблағи хизматона дороии асъории миёнарав баҳисоб рафта, ба нархи мол дохил намешавад.

Ҳамаи ин шартҳо бояд дар шартномаи (қарордоди) байни резидентҳо (харидор, миёнарав) ва ғайррезидентҳо (фурӯшанда), инчунин байни резидентҳо (истехсолкунанда, миёнарав, фурӯшанда) ва ғайррезидентҳо (харидор) нишон дода шаванд;

в) дар анҷом додани амалиётҳо тавассути суратҳисобҳои бонкии бо асъори хориҷӣ кушодаи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар бонкҳои ваколатдори ватанӣ ва хориҷӣ;

г) ҳангоми анҷом додани амалиёти асъорӣ байни резидентҳо, ки моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” барои резидентҳо муқаррар намудааст.

БОБИ 3. ТАРТИБИ МУОМИЛОТИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ БАРОИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ

3. Шахсони ҳуқуқӣ асъори хориҷиро дар ҳама соҳаҳои дар банди 2 дастурамали мазкур нишон додашуда истифода бурда метавонанд;

4. Шахсони ҳуқуқӣ асъори хориҷиро дар фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷӣ (зербанди а) банди 2. дастурамали мазкур), тибқи иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон ва иҷро намудани шартҳои зерин:

– муқаррар намудани нархномаҳои мол ва тарифҳои хизматрасониҳои махсус бо асъори хориҷӣ ва мутаносиб ба он бо пули милли;

– муҳайё сохтани шароит ва воситаҳои техникий барои қабул, нигоҳдорӣ ва муайян кардани аслияти асъори хориҷӣ, доштани

кормандони дорои дониш, малакаю маҳорати махсуси муносибат бо асъори хориҷӣ;

– доштани суратҳисоби бонкӣ бо асъори хориҷӣ истифода бурда метавонанд.

Шахсони ҳуқуқии мазкур уҳдадоранд ҳангоми аз ҷониби муштариён пешниҳод намудани пули миллий барои пардохти арзиши мол ва пешниҳоди хизматрасониҳои махсус, онро дар баробари асъори хориҷии нақд бе чунучаро қабул намоянд.

Дар ин маврид арзиши мол ва пешниҳоди хизматрасониҳои махсус бо қурби аз қурби фурӯши бозории ин асъори хориҷӣ баланд набуда, ифода карда мешавад.

5. Асъори хориҷии нақд аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ-резидент ва ғайрирезидентҳо (намояндаи ваколатдори онҳо) метавонад бо риояи талаботҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳи қатли ом»:

- ба ҳама гуна суратҳисобҳои асъорӣ ба маблағи то 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бе маҳдудият ва пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи расмиёти онҳо ва маблағи зиёда аз 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо шартҳои пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи расмиёти онҳо, ворид карда шавад;

- аз ҳама гуна суратҳисоби асъорӣ ба маблағи 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бе нишон додани мақсади истифодабарӣ ва ба маблағи зиёда аз 1750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо шартҳои нишон додани мақсади истифодабарии асъори хориҷии нақд, гирифта шавад;

- аз ҷониби намояндаи ваколатдори шахси ҳуқуқӣ бо тартиби муқарраршуда аз (ба) ҷумҳурӣ содир (ворид) ва ё интиқол дода шавад.

6. Шахсони ҳуқуқӣ асъори хориҷии нақдро барои сафарҳои хизматӣ, барои пардохти таҳсил, коромузӣ ва табобати кормандон ва ё шахсони сеюм дар хориҷа, барои пур кардани суратҳисоби бонкӣ инчунин, тибқи шартномаи ҳисоббаробаркунӣ барои ҳисоббаробаркунӣ бо шарикони хориҷӣ бо мақсади воридоти мол ва иҷрои қору хизматрасониҳо, агар чунин шарт дар шартнома муқаррар шуда бошад, истифода бурда метавонанд.

7. Шахсони ҳуқуқӣ метавонанд асъори хориҷиро аз як суратҳисоби бонкӣ ба суратҳисоби бонкии дигарашон дар дилхоҳ бонки ваколатдор интиқол диҳанд.

8. Барои шахсони ҳуқуқӣ анҷом додани амалиёти мубодилавӣ дар шакли нақдӣ дар бонкҳои ваколатдор, манъ аст.

БОБИ 4. ТАРТИБИ МУОМИЛОТИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ БАРОИ ШАХСОНИ ВОҶЕЙ

9. Асъори хориҷии нақд аз ҷониби шахсони воқеӣ-резидентҳо ва ғайррезидентҳо метавонад:

- ҳамчун дороии шахсӣ нигоҳдорӣ карда шавад;
- тибқи шартномаи суратҳисоби бонкӣ ба сифати амонату пасандоз дар (аз) бонки ваколатдор гузошта (гирифта) шавад;
- ҳамчун қарз гирифта ва барои баргардонидани қарз ва фоизҳои он истифода бурда шавад;
- бо тартиби муқарраршуда дар бонкҳои ваколатдор ва воҳидҳои сохтори онҳо харида ва фурӯхта шавад;
- ба (аз) ҷумҳурӣ ворид (содир) ва ё интиқол дода шавад.

10. Шахсони воқеӣ - резидент ва ғайррезидентҳо бо риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом” ва тибқи тартиби бо Дастурамали №211 “Дар бораи тартиби анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ бо асъори хориҷӣ” муқаррар кардашуда, асъори хориҷии нақдро бе маҳдудияти маблағ ва таъйинот мубодила намоянд.

11. Шахсони воқеӣ - резидентҳо ва ғайррезидентҳо метавонанд асъори хориҷии нақдро ба суратҳисобҳои бонкии дар ташкилоти қарзии молиявӣ ваколатдор кушодаи худашон ва ё ба суратҳисобҳои бонкии шахсони сеюм бе маҳдудияти маблағ ва бе пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи манбаи пайдоиши онҳо, ворид намоянд.

12. Шахсони воқеӣ метавонанд аз суратҳисобҳои асъориашон асъори хориҷии нақдро бе маҳдудият ва тибқи аввалин дархост гиранд. Бонкҳои ваколатдор ҳуқуқ надоранд барои аз суратҳисобҳои асъории шахсони воқеӣ додани асъори хориҷии нақд, ки ба ҳамин суратҳисоби асъорӣ тариқи нақд ворид карда шуда буданд, аз онҳо ҳаққи хизмат ситонанд.

13. Аз ҷониби шахсони воқеӣ ворид намудани асъори хориҷии нақдӣ ва ғайринақдӣ ба суратҳисобҳои фондҳои хайриявӣ бе маҳдудияти маблағ ва бе пешниҳоди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи расмиёти онҳо анҷом дода мешаванд.

БОБИ 5. ТАРТИБИ МУОМИЛОТИ АСЪОРИ ХОРИҶӢ БАРОИ БОНКҲОИ ВАКОЛАТДОР

14. Аз ҷониби бонкҳои ваколатдор ворид намудани асъори хориҷии нақд ба суратҳисобҳои асъории худ дар дигар бонкҳои ваколатдор бе маҳдудияти маблағ танҳо бо пешниҳоди хати расиди ордери хароҷоти хазина амалӣ карда мешавад.

15. Бонкҳои ваколатдор хариду фурӯши асъори хориҷиро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути биржаҳои асъор, бозори байнибонкии асъор, филиалҳо ва воҳидҳои сохтории худ, бе маҳдудияти маблағ ва таъйинот анҷом дода, аз ҳисоби худ ва барои худ асъорро харида ва ё фурӯхта метавонанд.

16. Тартиби анҷомдиҳии амалиёти харид ва фурӯши асъор дар биржаҳои асъорӣ, бозори байнибонкии асъор ва воҳидҳои сохтории бонкҳои ваколатдор тибқи муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон, муқаррар карда мешавад.

17. Амалиёти мубодилавии тавассути суратҳисобҳои бонкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ анҷомдодашаванда тибқи қурби аз ҷониби бонкҳои ваколатдор муқарраршуда, бидуни фишор овардан ба вазъи бозори дохилии асъор сурат мегирад.

18. Амалиёти мубодилавӣ тавассути суратҳисобҳои бонкии шахсони ҳуқуқӣ дар асоси дархости расмии мизочон тибқи фармоиши дохилибонкии бонки ваколатдор оид ба қурби муқарраршуда, бо риояи дастуру санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон сурат мегирад.

19. Бонкҳои ваколатдор вазифадоранд дар муҳлатҳои бо шартномаҳои хизматрасонии суратҳисоби асъорӣ муқарраркардашуда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои дохилибонкӣ дархост ва ё супориши мизочонашон оид ба мубодилаи асъорро ба таври расмӣ қабул намуда, онҳоро аз рӯи навбат иҷро намоянд. Бонкҳои ваколатдор дар ҳолати ба қадри кофӣ надоштани маблағ бо пули миллий ё асъори хориҷӣ барои иҷрои дархост ва супориши муштариён бояд ба бозори байнибонкӣ бароянд.

БОБИ 6. ТАРТИБ ВА ҚОИДАҲОИ ДОДАНИ ИҶОЗАТНОМА БАРОИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА АНҶОМДИҲИИ АМАЛИЁТ БО АСЪОР, АСОСҲОИ РАД НАМУДАН ВА Ё БОЗХОНДИ ОН

20. Фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асър дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. Фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асър барои резидентҳо фаъолияти асосӣ буда наметавонад.

21. Иҷозатнома номӣ буда, ба шахси сеюм дода намешавад ва муҳлати амали иҷозатнома се сол аз рӯзи додани он мебошад. Иҷозатномае, ки ба шахси ҳуқуқӣ дода мешавад, ҳуҷҷате мебошад, ки ба дорандаи он ҳуқуқи истифодаи асърро танҳо барои фаъолияти дар он нишондода медиҳад.

22. Резидентҳо - шахсони ҳуқуқӣ барои гирифтани иҷозатнома барои фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асър ба Бонки миллии Тоҷикистон бо ариза (тибқи Замимаи №1) муроҷиат намуда, ҳуҷҷат ва маълумоти зеринро пешниҳод менамоянд:

– ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ (асл ё нусхаи тибқи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшуда);

– дар бораи натиҷаҳои фаъолияти молиявии хоҷагӣ дар санаи охири ҳисоботӣ (дар мавриди навтаъсис будани шахси ҳуқуқӣ пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ баъд аз як соли фаъолият);

– дар бораи шароит, ҷой ва тарзи анҷомдиҳии фаъолияти ба анҷомдиҳии амалиёт бо асър вобаста буда, тартиби қабул ва нигоҳдории маблағҳои асърӣ, шаклҳои ҳисоббаробаркуниҳои ба онҳо вобаста;

– дар бораи кормандони масъули таъминкунандаи фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асър;

– мушаххасоти суратҳисоби бонкӣ ва ташкилоти қарзии молиявии ваколатдори хизматрасон;

– ҳуҷҷатҳое, ки пардохти ҳаққи хизматро барои баррасии дархост ва гирифтани иҷозатнома тасдиқ менамоянд (расид ва ё нусхаи варақаи пардохт).

23. Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи қонун ё рад намудани дархости резидент барои гирифтани иҷозатнома дар муҳлати 30 рӯзи тақвимӣ аз санаи воридшавии дархост қарор қабул менамояд.

24. Бонки миллии Тоҷикистон, ҳангоми баррасии дархост барои додани иҷозатнома, бо мақсади муайян намудани омодагии резидент барои анҷом додани амалиёт бо асъор санҷиш мегузаронад, ки он масъалаҳои зеринро дар бар мегирад:

- шиносӣ бо асосҳои меъёрӣ, ташкилӣ, моддӣ-техникӣ, таъмин будани резидент барои ба роҳ мондани фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъор;

- баҳогузориҳои низоми дохилии муҳосибот, назорати дохилӣ, нигоҳдориҳои маблағҳои пулӣ ва муносибатҳо бо ташкилоти қарзии молиявии ваколатдори хизматрасони резиденти анҷомдиҳандаи фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъор;

- баҳогузориҳои умумии сатҳи таҳассуси кормандони масъули анҷомдиҳандаи амалиёт бо асъори хоричӣ, аз он ҷумла, дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом.

25. Дар асоси дархости резидент барои гирифтани иҷозатнома, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҳаққи хизмат барои баррасии дархост, ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти хироч ба бучети давлатӣ барои гирифтани иҷозатнома ва хулосаи мусбии Бонки миллии Тоҷикистон ба резидент Иҷозатнома барои Фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъор тибқи Замимаи №2 дода мешавад.

26. Дархости резидент барои гирифтани иҷозатнома бо асосҳои зерин рад карда мешавад:

- пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ва маълумоти нопурра, носаҳеҳ, беэътимод ва ё пешниҳод накардани онҳо;

- қаноатбахш набудани натиҷаи санҷиш аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон;

- аз ҷониби резидент риоя нашудани талаботи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии оид ба танзими асъор ва назорати асъор;

- риоя нашудани талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом;

- аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон зарур нашуморидани фаъолияти анҷомдиҳии амалиёт бо асъор барои резидент, яъне маълум гардад, ки резидент фаъолиятро пурра бо пули милли ба

роҳ монда метавонад ва зарурат ба анҷомдиҳии амалиёт бо асьорро надорад.

27. Бонки миллии Тоҷикистон ҳангоми рад намудани дархост барои додани иҷозатнома ба дархосткунанда ба тариқи хаттӣ ҷавоби асоснокро дар муҳлати муқарраргардида ирсол менамояд

28. Резидентҳо нусхаи аз ҷониби онҳо тасдиқшудаи иҷозатномаро бояд ба ташкилоти қарзии молиявии ваколатдори хизматрасонашон пешниҳод намоянд.

29. Нусхаи иҷозатнома барои ташкилоти қарзии молиявии ваколатдор ҷиҳати оғоз намудани пардохт ва ҳисоббаробаркуниҳои ба фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёти бо асьор вобаста, асоси кофӣ ба ҳисоб меравад.

БОБИ 7.МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

30. Дар қаламрави ҷумҳури тамоми нархномаҳо, тарифҳо ва воҳидҳо танҳо бо пули милли - сомонӣ ифода меёбанд. Бо асьори хориҷӣ ё бо воҳидҳои шартӣ ифода кардани онҳо, ба истиснои ҳолатҳои дар зербанди а) банди 2. дастурамали мазкур муқарраршуда, манъ аст.

31. Резидентҳо уҳдадоранд оид ба фаъолияти бо анҷомдиҳии амалиёти асьорӣ вобастаи худ ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:

- ҳисоботи семоҳа оид ба фаъолияти ба анҷомдиҳии амалиёти бо асьор вобаста тибқи Замимаи №3;

- нусхаи тасдиқшудаи тарифҳои фаъолияти ба анҷомдиҳии амалиёт бо асьор вобастабуда (дар як сол як маротиба ва ҳангоми тағйир ёфтани тарофаҳо дар давоми сол);

- бо талаби Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод намудани маълумоти иловагӣ оид ба фаъолияти ба анҷомдиҳии амалиёт бо асьор вобастабуда.

34. Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад муҳлати амали иҷозатномаро дар ҳолати риоя накардани талаботҳои зерин боздорад:

- дар муҳлати муқарраршуда ва ба таври дахлдор пешниҳод накардани ҳисобот;

- берун аз доираи фаъолияти дар иҷозатнома муқарраркардашуда, анҷом додани амалиёти асьорӣ;

– риоя накардани талаботи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба танзими асъор ва назорати асъор.

35. Риояи талаботи Дастурамали мазкур дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои тамоми шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҳатмӣ мебошад. Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани талаботи Дастурамали мазкур мутобиқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Намунаи ариза барои
гирифтани иҷозатнома

Ба Раиси Бонки миллии Тоҷикистон
муҳтарам _____
аз номи ширкати _____

Ариза

Фаъолияти ҳамарузаи ширкати _____ бо
чунин амалиётҳо _____

_____ алоқаманд
буда, анҷомдиҳии онҳо баъзан бевосита бо асъор вобастагӣ дорад.

Аз ин рӯ, аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки ҷиҳати
гирифтани иҷозатнома барои фаъолият оид ба анҷомдиҳии амалиёт
бо асъор ба мо мусоидат намоед.

Бо эҳтиром,
Роҳбари ширкат

_____ Ному насаб
(имзо, муҳр)

ИҶОЗАТНОМАИ № __

_____ ҳуқуқ дорад, ки
фаъолияти

_____ анҷом диҳад.

Муҳлати амали иҷозатномаи мазкур то “__” ____ с.20____
мебошад.

РАИСИ

Банки миллии Тоҷикистон

_____ имзо

_____ Ном ва насаб

қои муҳр

ҲИСОБОТ

оид ба фаъолияти ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъор вобастабуда
дар моҳи _____ соли 20__

(номи мухтасари резидент)

Навъи фаъолият	Маблағи аз фаъолияти махсус бадастомада								Ҷамағӣ бо сомонӣ*
	Бо сомонӣ		Бо доллари ИМА		Бо Евро		Бо рубли Русӣ		
	нақдӣ	ғайринақдӣ	нақдӣ	ғайринақдӣ	нақдӣ	ғайринақдӣ	нақдӣ	ғайринақдӣ	
**									
Ҷамъ:									

*- бо қурби расмӣи сомонӣ нисбат ба асъор дар санаи 1-уми моҳи пас аз моҳи ҳисоботӣ.

** - навъи фаъолияти ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъор вобаста.

Роҳбари резидент _____
имзо ному насаб

Мутасаддӣ _____
ному насаб

ИМЗО

Тел. Иҷрокунанда: _____